

Забони модарӣ дар роҳи бунёди давлатдории миллӣ ва роҳ ба сӯи суботу пешрафт

Забон неъмати бебаҳои зиндагии аҳли башар мебошад, ки инсон фақат тавассути забон метавонад эҳсос ва фикру андешаҳои худро иброз намояд.

Барҳақ, забони миллӣ оинаи пурҷилои таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як ҳалқу миллат ба шумор меравад. Зоро аз бузургтарин рукнҳои ташаккул, тараққиёт ва камолоти ҳар миллат ин забони ўст. Тавассути забон миллат метавонад қадами устувор ва субитро дар шоҳроҳи худшиносӣ ва мондагориву пояндагӣ бигузорад. Миллате, ки дар ҳимоят ва пуштибонӣ аз забони хеш, ки олитарин мерос аз аҷдоди ўст, устувор ва босадоқат кӯшиш ба ҳарҷ намедиҳад, ояндаи ў бас тира ҳоҳад буд, балки ў ҳамчун миллат ояндае надорад.

Ба андешаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони давлатӣ аз рукнҳои асосии давлатдории миллист, ки дар пойдорӣ ва суботи давлати миллӣ мақому нақши муҳим дорад ва аз ҳамин хотир аст, ки дар Тоҷикистон забони миллатро ҳастии миллат ва бунёду пояи давлат ном мебаранд.

Забони тоҷикӣ, бешубҳа арзиши бузурги миллӣ, мояни ифтихор ва пояи давлатдорӣ нишонаи возеҳи истиқлолияти сиёсӣ ва таҷассумгари таърихи пуршебу фарози ҳалқи тоҷик ба ҳисоб меравад, ки давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон таҳти роҳбарӣ ва ҳидояту ташабускориҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нахустин рӯзҳои даврони истиқлолият дар шароити давлатдории навин барои рушди забони миллӣ дар мақоми забони давлатӣ аз тамоми шароиту имконот истифода менамояд. Зоро рушди забони давлатӣ, ки ҳамчун муқаддасоти миллии мо пазируфта шудааст, аз вазифаҳои бисёр муҳими давлат барои ҳифзи арзишҳои волои миллӣ дониста мешавад.

Олимону донишмандони сатҳи ҷаҳонӣ эътироф кардаанд, ки дар таърихи тамаддуни башар тоҷикон ҳамчун ҳалқи ориёинажод яке аз миллатҳои қадимтарин ва забони модарии мо, яъне забони тоҷикӣ аз ҷумлаи забонҳои бостонии сайёра ба ҳисоб мераванд ва дар ин ҳусус ҳазорон таҳқиқоти илмӣ анҷом дода шудаанд.

Решаҳои забони мо ба садсолаҳои пеш аз мелод ва асрҳои аввали солшумории нав, баҳусус, ба даврони мавҷудияти забонҳои суғдӣ, боҳтарӣ, портӣ ва паҳлавӣ рафта мерасанд.

Фаромуш набояд кард, ки солҳои бистуми асри гузашта, яъне дар шароити барои ҳалқи тоҷик ва забони модарии он басо ҳассосу тақдирсоз забони мо расман номи «забони тоҷикӣ» - ро соҳиб шуд ва яке аз далелҳои ҷиддии ташкил ёфтани давлати миллиамон гардид. Забони тоҷикӣ ҳам барои миллати тоҷик бузургтарин рукни рушду нумӯъ ва пояндагиву мондагорӣ маҳсуб мешавад. Агар гуфта шавад, ки тавассути забон тоҷикон

то имрӯз ҳамчун миллат дар дунё шинохта ва эътироф шудаанд, муболиға наҳоҳад шуд. Зеро, ин забон буд, ки дар дарозои таърих гузаштагони фарҳангии мо: шоирону носирон, олимону ҳакимон тавассути он аз худ мероси гаронбаҳои хаттӣ бокӣ гузоштанд. Суханҳои пургавҳари устод Рӯдакӣ, Ҳаким Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири Ҳусрав, Умари Хайём, Фаридуддини Аттор, Ҳаким Саноӣ, Мавлавӣ Ҷалолиддини Румӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳоча Ҳофиз, Камоли Ҳуҷандӣ ва садҳо тан ҷуз инон баёнгар ва нишонаи ин гуфтаҳо ҳоҳанд буд, ки бо забони ноби тоҷикӣ ва ба гуфти ҳуди онон: дурри дарӣ афкори баланди хешро рӯйи коғаз меоварданد.

Лозим ба ёдоварист, ки Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои инкишофи арзишҳои асили миллӣ ва суннатҳои маънавии ҳалқи тоҷик заминай мусоиди иҷтимоӣ ва фарҳангиро ба вучуд овард. Дар рафти таҷдиду такомули забони тоҷикӣ падидаҳои зиёди нав тавлид ёфтанд, имкониятҳои дохилию зоҳирӣ соҳтори забон, сарчашмаҳои ғанӣ ва қудратманд гардонидани он бештару беҳтар мавриди таҳқиқи мутахассисон қарор гирифтанд. Сиёсати пайгиранаи давлат, шароити зарурӣ ва мувоғиқ дар роҳи истифодаи ганҷинаи маънавию фарҳангии миллат аз ҷумлаи он омилҳое мебошанд, ки барои густариши самараноки забони давлатӣ шароитҳои мусоид ба миён оварданд.

Ҳаминро метавон ёдоварӣ намуд, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ ва барҳурди тамадунҳо, ки нестшавии фарҳангу забон ва дигар арзишҳои инсонӣ ба ҷашм мерасанд, мо тоҷиконро зарур аст, ки омӯзиш, пуштибонӣ ва тоза нигаҳ доштани забони худро бояд муқаддастарин вазифаи миллии худ донем ва онро бояд ҳамчун арзиши бебаҳои миллӣ посдориву нигаҳбонӣ кунем ва барои рушду тақвияти минбаъдаи он аз ҳамаи имконоти мавҷуда босамар истифода барем. Зеро қарзи фарзандӣ ва рисолати инсонии мост, ки забони модариамон, яъне ин забони ширину шоиронаро баробари модари худ азиз шуморем, дӯст дорем, онро мисли модар, ки моро ба дунё оварда, меҳри забонро бо шири поку ҷонбахш ва муҳаббати онро бо аллаи гӯшнавозаш дар ҷисму ҷони мо ҷой кардааст, эҳтирому эҳтиёт кунем ва мисли гаронбаҳотарин сарвати умрамон ҳамеша гиромӣ дорем.

Сайдхуҷа Ҳайруллозода,
Сардори Раёсати муҳосиботи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон